



БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ШАРҲИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ЯКУМИ СОЛИ 2025

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 31 марти соли 2025 66 ташкилоти қарзии молиявӣ, 16 ташкилоти суғуртавӣ, 6 ташкилоти лизингӣ, 2 биржаи фондӣ (Биржаи фондии Осиёи Марказӣ ва Биржаи фондии Осиё) ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (АСИН) фаъолият намуданд.

Дороиҳои умумии бахшҳои низоми молиявӣ дар интиҳои моҳи марти соли 2025 дар маҷмӯъ 57 543,4 млн сомони ро ташкил дод, ки дар муқоиса ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 9,6 фоиз зиёд мебошад. Дороиҳои низоми молиявӣ нисбат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 36,5 фоиз баробар гардид.

Соҳтори низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

31.03.2025				
	Адад	Дороиҳо (млн сомонӣ)	Ҳисса (бо %)	Афзоиши дороиҳо нисб. ба инт. соли 2024
Ташкилотҳои қарзии молиявӣ	66	52 371,2	91,0	10,3
<i>Бонкҳо</i>	16	44 809,2	77,9	10,6
<i>Бонки давлатӣ</i>	2	10 397,7	18,1	5,9
<i>Бонки исломӣ</i>	1	314,8	0,5	-4,0
<i>Бонк бо сармояи хориҷӣ</i>	5	5 277,2	9,2	9,6
<i>Бонкҳои дигар</i>	8	28 819,5	50,1	12,8
<i>Ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ</i>	1	326,4	0,6	39,8
<i>Ташкилотҳои маблағгузори хурд</i>	49	7 235,6	12,6	7,5
<i>Ташкилоти амонатии қарзии хурд</i>	23	6 106,7	10,6	8,2
<i>Ташкилоти қарзии хурд</i>	3	305,7	0,5	1,9
<i>Фонди қарзии хурд</i>	23	823,2	1,4	4,3
<i>Филиалҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ</i>	349			
Ташкилотҳои суғурта	16	992,9	1,7	10,1
Ташкилотҳои лизингӣ	6	568,1	1,0	15,4
Биржаҳои фондӣ	2			
АСИН*	1	3 611,1	6,3	0,0
Ҳамагӣ:	91	57 543,4		9,6
нисбат ба ММД (%)		36,5		
*Маълумот ба ҳолати 31.12.2024				

Дар давраи ҳисоботӣ 91,0 фоизи дороиҳои умумии низоми молиявии кишвар ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ рост омада, ҳиссаи боқимондари дороиҳои АСИН (6,3 фоиз), ташкилотҳои суғуртавӣ (1,7 фоиз) ва ташкилотҳои лизингӣ (1,0 фоиз) ташкил медиҳанд¹.

Ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар аз ду гурӯҳ: ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ иборат буда, ташкилотҳои қарзӣ дар навбати худ бонкҳо, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва ташкилотҳои маблағгузори хурд (ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд)–ро дар бар мегиранд. Дар семоҳаи якуми соли 2025 дороиҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ нисбат ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 10,3 фоиз афзуда, ба 52 371,2 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 349 филиали ташкилотҳои қарзии молиявӣ (аз ҷумла 3 равзанаи бонкии исломӣ), 3 воҳиди сайёр ва 1 566 маркази хизматрасонии бонкӣ ва маблағгузори хурд ба аҳолии кишвар хизматрасонии худро пешниҳод намуданд.

Дар ин давра 16 ташкилоти суғуртавӣ, аз ҷумла 1 ташкилоти суғуртавии давлатӣ ва 15 ташкилоти суғуртавии ғайридавлатӣ бо 66 филиали худ хизматрасонии суғуртавиرو ба аҳолии кишвар пешниҳод намуданд. Дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ нисбат ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 10,1 фоиз зиёд шуда, ба 992,9 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Дороиҳои ташкилотҳои лизингӣ дар муқоиса ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 15,4 фоиз зиёд шуда, 568,1 млн сомонино ташкил намуданд.

Дороиҳои АСИН бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 3 611,1 млн сомонӣ баробар гардиданд.

¹ Эзоҳ: ҳангоми пешниҳод гардидани маълумот дар бораи фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ, Биржаи фондии Осиё, ташкилотҳои ломбардӣ ва АСИН маводи мазкур такмил дода мешавад.